

ХУЛОСАИ

комиссияи ташхиси шурои диссертационии 6D.KOA-050 дар назди Донишгоҳи технологи Тоҷикистон оид ба диссертасияи номзади Муродов Амиршоҳ Амиралиҳонович дар мавзуи «**Технологияи муфиди беҳгардонии сифати баъзе равғани растаниҳои ғизой**», ки барои дарёғти дараҷаи илмии доктори PhD аз рӯйи ихтисоси 6D072704 - Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию косметикӣ пешниҳод шудааст:

1. Муҳиммияти мавзӯ. Зиёдшавии аҳолӣ дар сайёраи Замин, тағиیرёбии иқлими, норасоии об дар соҳаҳои кишоварзӣ ва истифодаи растаниҳои ғизой ба сифати ашёи хом дар истеҳсолоти химиявӣ боиси ба миён омадани мушкилот дар амнияти озуқаворӣ гардида истодааст.

Аз ҳамин лиҳоз, коркарди навъҳои нави маҳсулоти ҳӯрока аз растаниҳои муфид, коркарди вариантҳои оптималии ҳосил намудани равғанҳо, сафедаҳо, ангиштобҳо, витаминҳо ва дигар пайвастаҳои химиявие, ки марбут ба ғизо мебошанд айни замон яке аз масъалаҳои актуалии илм ва истеҳсолоти муосири соҳаи ғизо ба ҳисоб меравад.

Дар баробари ин, масъалаҳои барқарорномаии равғанҳои истифодашуда ва беҳгардонии сифат ва ҳосиятҳои органолептикий онҳо низ аз аҳамият ҳолӣ набуда, дастовардҳои илмӣ дар ин самт метавонанд дар оянда дар ҳалли ин мушкилот замимагузорӣ намоянд.

Яке аз масъалаҳои ҳалталаб дар ин самт, ин зиёд намудани муҳлати истифодаи ғизоии равғанҳо мебошад. Дар ин ҷода истифодаи антиоксидантҳои табиӣ метавонанд дар беҳгардонии сифати равғанҳо ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термикӣ мусоидат намоянд. Дастовардҳои илмӣ дар ин ҷода метавонанд на танҳо дорои аҳамияти амалӣ бошанд, инчунин натиҷаҳо метавонанд назарияҳои мавҷудбуدارо такмил диханд. Ин ҷанбаҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки кори

диссертационии мазкур айни замон муҳим, саривақтӣ ва хеле ҳам мубрам ба ҳисоб меравад.

Диссертатсия дар кафедраҳои коркарди энергиябарандаҳо ва хизматрасонии нафту гази Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи ак. М.С. Осимӣ ва технологияи коркарди маҳсулоти кишоварзии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур омода гардидааст.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот: Омӯзиши раванди оксидшавии равғани растаниҳо ҳангоми ниғаҳдорӣ ва коркарди термиқӣ, инчунин коркарди технологияи муфиди барқароркунӣ, беҳгардонии сифат ва ҳосиятҳои органилептикий бо истифода аз антиоксидантҳо ва адсорбентҳо мебошад.

Барои ноил шудан ба мақсад дар кори диссертационӣ вазифаҳои зерин мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд:

- омӯзиши нишондиҳандаҳои технологияи баъзе равғани растаниҳои ғизоӣ ва худрӯй аз қабили равғани пахта, равғани зағир, равғани ангури худрӯй ва мушхор;
- муайян намудани зичӣ, нишондиҳандаи шикасти рӯшноӣ, адади кислотагӣ, адади собунонӣ, ададӣ эфирӣ ва адади йодии равғанҳои таҳқиқшаванда;
- таҳлили ҷанбаҳои физикию химиявии раванди талҳшавии равғанҳо ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термиқӣ;
- коркарди технологияҳои муфиди барқароркунӣ (регенератсия)-и равғанҳои растанигии истифодашуда;
- коркарди технологияҳои муфиди безарарагардонии баъзе равғагҳои техникии растанигӣ;
- таҳқиқи таъсири фенолҳои табиӣ (пирокатехин), витамини С ва витамини Е ҳамчун антиоксидант дар раванди оксидшавии равғанҳои хурданӣ ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термиқӣ.

Навғонии илмии диссертатсия: Тавассути истифодаи тариқаҳои техникаи липидология ва методҳои таҳлили ҷарбу равғанҳо раванди

оксидшавии равғанҳои пахта, загир ва бъззе равғани растаниҳои худрӯй омӯхта шудааст. Барои суст намудани суръати реаксияи оксидшавии равғанҳои таҳқиқшаванд аз як қатор антиоксидантҳо аз қабили феноли пирокатехин, токоферолҳо ва витамини С истифода гардидааст. Муайян карда шудааст, ки барои суст намудани суръати реаксияи оксидшавии равғани пахта ҳангоми нигоҳдори пирокатехин нисбатан афзалиятнок мебошад. Барои чудо намудани пирокатехин аз таркиби тухми мушхор технологияи муфид коркард гардидааст. Дар рафти пажуҳиш ва таҳқиқотҳо инчунин технологияи нави барқароркунӣ ва безараргардонии равғанҳои физоии истифодашуда коркард гардида ҷанбаҳои технологӣ ва физикию – химиявии технологияи коркардшуда муайян карда шудааст.

Нуктаҳое, ки барои ҳимоя бароварда мешаванд:

- нишондиҳандаҳои физикию – химиявӣ ва технологии равғани пахта, загир ва равғанҳои як зумра растаниҳои худрӯйи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- вобастагии таркиби химиявии равғани ҷудокардашуда аз технологияи истифодашуда;
- тағйирёбии нишондиҳандаҳои адади кислотагӣ, адади собунонӣ, адади эфирӣ ва адади иодӣ ҳангоми нигоҳдории равғанҳои таҳқиқшаванд;
- таъсири антиоксидантҳои истифодашуда ба суръати оксидшавии растаниҳои таҳқиқшаванд;
- ҷанбаҳои физикию – химиявӣ ва технологии беҳгардонии сифати равғани растаниӣ бо истифода аз гилҳокҳои маҳаллӣ;
- ҷанбаҳои технологии истеҳсол намудани сӯзишвории биологӣ дар асоси равғанҳои техникиӣ.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Саҳми шаҳсии муаллиф дар таҳлили шарҳи адабиёт, вазифагузорӣ ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда, ташкили шароити мусоид барои гузаронидани пажӯҳиш

ва таҳлилҳо дар шароити лабораторӣ, таҳқиқоти саҳрой ва эксперименталӣ, таҳлили натиҷаҳои бадастовардашуда, ҷамъбости мазмуни асосӣ ва хулосаҳои рисола иборат мебошад.

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Вобаста ба натиҷаҳои таҳқиқот дар доираи мавзӯи кори илмӣ ва натиҷаҳои асосии бадастомада 10 мақолаи илмӣ ба нашр расонида, 1 нахустпант, 2 санади ҷорикунӣ дар истеҳсолот ва 1 санади ҷорикунӣ дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ низ татбиқ гардидааст. Аз ин шумора, як мақола дар маҷаллаи байналмилалии “Science of Europe”, 1 мақола дар маҷаллаи назариявӣ ва илмию истеҳсолии “Кишоварз”-и Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур, 1 мақола дар маҷаллаи илмӣ - амалии “Паёми Донишгоҳи технологи Тоҷикистон”, 1 мақола дар маҷаллаи илмӣ - амалии “Паёми Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон”, 2 адад мақолаи дигар дар маҷаллаи илмии «Илм ва фановарӣ»-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 4 мақола дар конфронсҳои ҷумҳуриявӣ ва хориҷ аз кишвар ба табъ расидаанд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Рисола аз муқаддима, се боб, хулосаҳои умумӣ, 145 рӯйхати адабиёти истифодашуда дар ҳаҷми 143 саҳифаи чопи компьютерӣ тартиб дода шуда, аз 28 ҷадвал ва 8 расм иборат мебошад.

2. Диссертатсия ба талаботи банди 2 ва 3-и тартиби меъёрҳои дарёғти дараҷаҳои илмӣ ва омодасозии диссертатсия, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ мебошад. Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои ягонагии дохилӣ мебошад. Натиҷаҳо ва нуктаҳои навини илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

3. Мавзуу ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 6D072704 - Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию косметикӣ, ки аз рӯйи он ба шурои диссертационӣ мувоғиқи фармоиши

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 3-уми апрели соли 2023, таҳти №51/ҳ.я ҳуқуқи қабули диссертатсияро барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад. Ҳамзамон таҳқиқот ба талаботи Феҳристи ихтисосхое, ки аз рӯйи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унвонҳои илмӣ дода мешаванд ва бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми марта соли 2023, таҳти №4 тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад.

4. Дар таҳқиқоти диссертатсионии А.А. Муродов истифодаи мавод бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъхаз мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути иқтибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 16-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор) гувоҳӣ медиҳад.

Муҳимияти таҳқиқ тозагиҳои илмӣ, пешинаи таҳқиқ аҳамияти назариявию амалии диссертатсияро ба назар гирифта, комиссия ба чунин хулоса омад, ки диссертатсияи Муродов Амиршоҳ Амиралихонович дар мавзуи **«Технологияи муфиди беҳгардонии сифати баъзе равғани растаниҳои физой»**. - Душанбе, 2023. - 143 саҳ. тадқиқоти ба итномрасидаи комил буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст.

Бандҳои 57 ва 60-и Низомномаи намунавӣ оид ба шурои диссертатсиониро, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, комиссия пешниҳод менамояд:

Диссертатсияи Муродов Амиршоҳ Амиралихоновичдар мавзуи **«Технологияи муфиди беҳгардонии сифати баъзе равғани растаниҳои физой»**, ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори PhD аз рӯйи ихтисоси 6D072704 - Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию косметикӣ, ба шурои диссертатсионии 6D.KOA-050-и дар назди Донишгоҳи технологийи Тоҷикистон барои ҳимоя қабул карда шавад.

1. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъйин карда шаванд:

- **Давлатназарова Зулфия Буриевна** - доктори илмҳои биология, мувовини директори Институти ботаника, физиология ва генетикаи растениҳои АМИТ;


- **Обидов Ҷамшед Маҳмадназарович** – номзади илмҳои химия, дотсенси кафедраи химияи биорганикӣ ва физколлоидӣ Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи А. ибни Сино;

2. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳанда- Муассисаи давлатии таълимию илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, кафедраи биохимия таъйин карда шавад.

3. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани **автореферати диссертатсия** дар сомонаи Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон барои чопи автореферати диссертатсия бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:

доктори илмҳои химия, и.в., профессор
аъзои шурои диссертационӣ


Ra'abzoda S.I.

Аъзои комиссия:

номзади илмҳои техникӣ, дотсенсент
аъзои шурои диссертационӣ


Mirzozoda G.X.

номзади илмҳои химия, дотсенсент
котиби шурои диссертационӣ


Ikromiy M.B.

